




Начмиддин
Салоҳиддинзода

МУҚАДДАСОТИ ВАТАН





Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон



USAID
АЗ МАРДУМИ АМРИКО

НАЧМИДДИН
САЛОҲИДДИНЗОДА

МУҚАДДАСОТИ ВАТАН

*Рассом
Сайёра Имодинова*

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2018

УДК 9точик+342+891,550

ББК 63,3(2точик)+67,99(2точик)01+84точик 7-4

С-26

С-26. Начмиддин Салоҳиддинзода. Муқаддасоти Ватан – Душанбе, Маориф, 2018. 28 сах.

ISBN 978-99947-1-564-0

© Маориф, 2018


МУҚАДДАСОТИ ВАТАН

Аввали баҳор буд. Барфҳо об шуда, шамоли андак саҳт, аммо гарму форам мевазид. Аз атроф бӯйи баҳор меомад. Ҳама гӯё чон ва рӯҳу тавон мегирифт. Ба ҷӯшу хурӯш меомад. Ҳусусан, дили мо, бачагон қарор надошт. Аз хонаҳо ба қӯча мебаромадем. Ба саҳрову ҷойҳои васеъ мерафтем. Бодбарақ сохта, ба ҳаво сар медодем.

Вақте ки бодбарақҳои мо дар дами бод алвонҷ мезаданд, риштаи онҳоро ба даст печонида, гоҳ ин тараф, гоҳ он тараф мекашидем. Бодбарақҳо низ гоҳ ин сӯ, гоҳ он сӯ ва гоҳ пасту гоҳ боло мешуданд. Гӯё ба рақс медаромаданд, кифтак зада бозӣ мекарданд. Аз тамошояшон сер намешудем. Ба завқ меомадем. Нидову шавқу шодии мо ҳамаро пахш мекард:

— Бинед! Бинед! Бодбарақи маро бинед!

— Эҳ, шумо бодбарақи маро бинед!



— Бодбараки ман-чӣ? Ана, ана, чӣ хел боло, чӣ хел поин меравад!

Овози додаракам Сурушҷон аз ҳама баландтар буд. Шодӣ мекард, медавид, меафтоду боз бармехост. Аммо то ин дам кори маро ҳомӯш тамошо мекард.

Ман зери айвон коғазу ширеш, порае фанер оварда, бодбарак месоҳтам. Аввал коғазро бурида, ба чаҳор гӯши он ширеш мезадам. Сурушҷон ба ман ширеш ё пораи фанерро дароз мекард. Ҳангоме ки ба миёни бодбарак камонча сохта, аз ду барааш ришта баста, ба ришта дардарак мегузаронидам, аҷаб табассум мекард. Аз шавқ ҷашмони қалон-қалонаш барқ мезад. Магар таманное дошт. Аз ӯ пурсидам;

— Ҷизе меҳоҳӣ, Сурушҷон?


Бо табассуми ширин ҷавоб дод:

— Бале, акоҷон. Меҳоҳам бодбараке дошта бошам, мисли бодбараки шумо.

Аз шиддати шавқ нафасаш мегашт. Айни ҳол ҳоҳиши ӯро рад кардан мумкин набуд:

— Бисёр хуб. Ҳоло хона бирав. Коғази қалоне пайдо кун. Ҳамин ки бодбаракро фуровардам, аз қафоят зуд меоям.

Вақте ки ба хона омадам, дар дасти Сурушҷон ҳаритае дидам. Ҳаритай қалони Тоҷикистон.



Хайрон шудам:

— Чӣ кор кардӣ, Сурушҷон? Харитаро аз де-
вор кандӣ?! Магар намедонӣ, ки падарам саҳт
меранҷад?...

Ранги рӯйи Сурушҷон дигар шуд. Дар ғояти
хичолат гуфт:

— О-охир... аз модарам пурсида...

— Чӣ-ӣ?! Аз модарам пурсидӣ?

— Бале, акоҷон.

Ман аз кӯча шоди-
кунон омада гуфтам:
Модарҷон, ба ман яқ
коғази қалони қалон
лозим. Акојам бодба-
рак месозад. Барои ман.
Ана, баъд...

— Хуш-ш, баъд-ҷӣ?


— Модарам сари
маро сила карданду гуф-
танд: «Ҷони модар, наме-
бинӣ, дасти ман банд. Нону
самбӯса мепазам. Худат ба утоқи
кории падарат даро... Фақат
яқ дона бигир. Бекораашро,
фаҳмидӣ?».





подшоҳист. Гирдогирди он ҳафт ситораи дурахшон, ки дорои як олам маънию муҳтавост.

Огоҳ бош, ки ҳафт рақами муборак аст. Мисли ҳафт сайёра, ҳафт ганҷ, ҳафт осмон, ҳафт айвон, ҳафт гунбад, ҳафт авранг, ҳафт дарё ва монанди инҳо. Ана, ин офтобе, ки аз паси кӯҳсор тулӯъ меқунад, рамзи нишот, хуррамии ҳаёт, осоиш ва шукурои халқу кишвар мебошад. Кӯҳсор макони ганҷҳои фаровон аст. Пахта, яъне, пунба сарвати асосии мамлакати мо, хӯшаҳои гандум, рамзи хайру баракат, нишони серию пурӣ. Мана, китоб, ки миёни ин ҳама чойгир аст, мардуми соҳибфарҳанг ва бомаърифат будани моро нишон медиҳад.



Курсй низ нишони пояи давлатдорй, тахти подшохии мо — точикон аз аҳди қадим аст.

Нишони давлатй дар пештоқи биноҳои Мачлиси олӣ, вазоратҳо, ҳукуматҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва мақомоти давлатй устувор карда мешавад.

Сурушҷон акнун гӯшу хуш шуда буд. Хомӯш, аммо бо ҷашмони пур аз меҳр нишони давлатиро аз китоб тамошо мекард. Магар аз тамошояш серӣ надошт, ки ниҳоят ангушти ишорат рӯйи Парчам гузошта, бо ҳаяҷон пурсид:

— Ана, ин.. Парчам... ин ҳам рамзи давлат?

— Бале, Сурушҷон. Парчам низ рамзи давлат аст. Дар Парчам ҳар як ранг маънни худро дорад. Мана нигоҳ кун. Ранги сурҳ, рамзи мубориза, ҷонисории ҳалқ, баҳри озодӣ ва истиқлол. Ранги сафед, ин нишонаи бахту умеду орзу. Ранги сабз, нишонаи сарсабзӣ, нумӯ ва сарбаландӣ, некиу ҳуррамӣ мебошад.

Парчам рӯзҳои ид, ҷашнҳо, мусобиқаҳои варзишӣ, воҳӯриҳои давлатӣ, ҳангоми қабули меҳмонани фахрӣ барафроҳта мешавад. Бин, Сурушҷон, чун Нишон дар Парчам ҳам тасвири тоҷ ва ҳафт ситора дарҷ ёфтааст.

Лаҳзае хомӯш мондам, рӯ ба Сурушҷон овардам, то шавқу эҳсоси ӯро батамом дарк биқунам.



Вай бо таачҷуб ба ман нигоҳ мекард, ки чаро ба суханам идома намедиҳам. Ман суханамро давом дода, пурсидам:

— Акнун аз муқаддасоти Ватан, яъне, рамзҳои давлатӣ, қадомаш ногуфта монд?

Сурушҷон дарҳол ҷавоб дод:

— Суруди миллӣ, акоҷон. Аз телевизиону радио мешунавонанд, ман ҳам қатори онҳо меҳонам. Аллакай ин суруд ба ман аз ёд шудааст. Меҳоҳед ба шумо хонам?

Аз ҳанда ҳудро базӯр нигоҳ доштам, чун суханони охиринаш дар ғояти ифтихор ва ҳадде сода буд. Бинобар ин, то ки наранҷад, зуд ба ӯ суол додам:

— Ку, бихон, Сурушчон, бихон!
Вай ҳамоно рост истода, бо овози ҷарангосияш
Суруди миллиро ба хондан оғоз кард:

Диёри арҷманди мо,
Ба баҳти мо сари азизи ту баланд бод!
Саодати ту, давлати ту бегазанд бод!
Зи дурии замонаҳо расидаем,
Ба зери парҷами ту саф қашидаем, қашидаем!

Зинда бош, эй Ватан,
Тоҷикистони озоди ман!

Барои нангӯ номи мо
Ту аз умеди рафтагони мо нишонай,
Ту баҳри ворисон ҷаҳони ҷовидонай.
Ҳазон намерасад ба навбаҳори ту,
Ки мазраи вафо бувад канори ту, канори ту!

Зинда бош, эй Ватан,
Тоҷикистони озоди ман!

Ту модари ягонай,
Бақои ту бувад бақои ҳонадони мо,
Мароми ту бувад мароми ҷисму ҷони мо!
Зи ту саодати абад насиби мост,
Ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост, ҳабиби мост!

Зинда бош, эй Ватан,
Тоҷикистони озоди ман!

Ӯро ба оғӯш қашида, таҳсин намудам:
— Офарин, Сурушон, офарин! Ана, ин Суруди
миллӣ ҳам аз муқаддасоти Ватан аст. Фаҳмо?

Аммо ту медонӣ, ки ин сурудро қадоме аз шо-
ирони мо эҷод кардааст? Оҳанги он ба кӣ тааллук
дорад?

Сурушон аз хичолат боз сар ба зер афканд.

— Не, Сурушон. Ту ин қадар шарм надор.
Шояд, мисли ту бачаҳои зиёде бошанд, ки надо-
нанд. Ё аҷаб не, фаромӯш карда бошанд. Ту агар
нағз донӣ, ба рафиқонат мефаҳмонӣ. Хуб? Ана, гӯш
кун. Суруди миллиро Шоири ҳалқии Тоҷикистон
Гулназар Келдӣ навиштааст. Сулаймон Юдаков
ба он оҳанг бастааст. Тавлиди Суруди миллии мо 7
сентябри соли 1994 мебошад.

Суруди миллӣ дар тамоми ҷашни чорабиниҳои
давлатӣ, дар боғчаву мактабҳо, муассисаву корхо-
наҳо бо тантана суруда мешавад. Ҳар субҳу шом ра-
диою телевизиони Тоҷикистон барномаҳояшонро
бо Суруди миллӣ оғозу анҷом мебахшанд. Ҳулоса,
мо бояд яктану як ҷон бошем. Ватани азизамон-
ро бо тамоми муқаддасоташ чун гавҳараки ҷашм
ҳифз намоем. Ҳеч нагузорем, ки як зарра, як вачаб
ҳоки Ватани муқаддаси мо ба дasti душман афтад.

Ҳанӯз сухани ман ба охир нарасида, чизе ба хо-
тири Сурушон расид, ки гуфт:

— Акочон! Ватани азизро мо бояд муҳофизат кунем-а?!

— Бале! Гуфтам-ку, ҳама, тамоми кишвар бо Артиши миллӣ бояд яктану яқҷон бошанд, зеро Артиши миллӣ шабу рӯз моро ҳушёру зиракона посбонӣ меқунад. Мардум ба он эътиимида комил доранд. Артиши миллии мо соли 1993 ташкил шудааст.

Ҳар сол 23 феврал-рӯзи таъсиси он ҷаҳон гирифта мешавад. Ҳалқ бе Артиши миллӣ орому осуда нест. Мардони шӯроатманди зиёде аз замонҳои қадим қаҳрамониҳои бемисле нишон додаанд. Номи онҳо дар саҳифаҳои таърих ҷовидона сабт





гардидааст. Чунончи: Шерак, Спитамен, малика Томирис, Деваштич, Муқаннаъ, Темурмалику Восеъ. Артиши миллии мо ҳам давомдиҳандай анъанаҳои ана, ҳамон қаҳрамонони халқамон аст. Хидмат дар Артиши миллӣ ҳам қарз ва ҳам фарз аст.

Чун ба ҳаждаҳ расидӣ, бояд дар ин мактаби мардонагӣ обутоб ёбӣ. Ана, он вақт аз ту ҳам халқ, ҳам Президенти кишвар миннатдор хоҳад шуд.

Сурушҷон бо шавқ сухани маро бурида гуфт:
— Акоҷон! Ҳоло Президенти мо кист, медонед?
Ана, ман медонам! Президенти кишвари мо Эмомалий Раҳмон!

— Офарин, Сурушчон, офарин! Аммо Президентро киҳо интихоб мекунанд? Албатта, халиқ. То имрӯз дар ҷумҳурии мо ҷанд Президент интихоб шудааст? Се Президент: Қаҳҳор Маҳкамов, Раҳмон Набиев ва Эмомалӣ Раҳмон. Фаҳмо? Акнун, боз чиҳоро донистан меҳоҳӣ, Сурушчон?

— Бисёр ҷизҳоро, акоҷон. Меҳоҳам мисли шумо ба мактаб равам, ҳонам, ҳама ҷизро донам ва ба дигарон фаҳмонам.

Дар ин ҳангом аз ҳонаи шафат овози маҳини модарам шунида шуд. Магар аз сӯҳбати ману Сурушчон огоҳ буд, ки ҳушнуд менамуд:


— Офарин, фарзандони азизам. Ана, ҳамин хел ба ҳамдигар меҳрубон шавед, дар оянда инсони нек, донишманду баобрӯ ҳоҳед шуд. Шахси донишмандро ҳама дӯст медорад. Ӯ дар ҳама ҷо азиз аст. Биёед, ҳӯрок тайёр, азизони модар.

Нав сари миз нишаста будем, ки падарам омад. Тағири либос карда, дасту рӯй бишуст. Салом дода, назди мо даромад. Аввал тугмачаи оини нилгунро пашш карду пас ҳамроҳи мо нишасти. Дар телевизор ҷамъомади бузургеро намоиш дода, Президенти кишварро истиқбол мекарданд. Сурӯди миллӣ садо медод. Сурушчон бо шавқ то ҳӯрок овардани модарам аз бари падарам гузашта, беист гап мезад:



— Падарчон, ман бисёр чизҳоро медонам. Ҳа, медонам. Ана, ана! Президенти кишвари мо! Ди-дед, шинохтам! Ана, ҳама аз ҷо бархоста, Суруди миллӣ меҳонанд. Ана, ана ҳамон Парчами миллии мо. Ана, Нишони давлатӣ! Тоҷ, курсӣ, кӯҳсор, офтоб, пахта, гандум... Диded, ана ҳамаашро медонам. Инҳо ҳама рамзҳои давлатианд. Бале, муқаддасоти Ватан!...

Падарам бо тааҷҷуб ба ҳамаи мо нигоҳ мекард. Зоҳирان завқ мебурд. Модарам дар даст табақи хӯрок даромад. Чехрааш чун гули баҳор мешукуфт. Сари ман аз фахр ба осмон мерасид. Падарам яқбора аз ҷой бархоста, Сурушҷонро бо ду даст бардошт. Аз пешонияш бӯсид. Ба ҷойи худаш, аз ҳама боло шинонд. Дар хона гӯё ҷашне буд. Ҷашни дониши Сурушҷон.



НАЧМИДДИН
САЛОХИДДИНЗОДА

МУҚАДДАСОТИ ВАТАН

Муҳаррир — Малика Меликова

Мусаҳхех — Мехри Сайдова

Муҳаррири техникӣ — З. Саъдуллоев

Рассом — Сайёра Имодинова

Тарроҳ — Қосимхӯча Назаров

*Китобчаи мазкур бо кумаки мардуми Амрико бознашр шудааст,
ки он аз тариқи Очонсии ИМА оид ба рушиди байналмилалӣ
(USAID) расонида мешавад. Мазмун ва мундариҷаи китобча
маҳсули муаллиф буда, метавонад бо нуқтаи назари USAID
ва Хукумати ИМА мувофиқат нақунад.*

Китобча ройгон паҳн мегардад.

Ба чопаш 09.08.2018 иҷозат дода шуд. Андозаи 70×90 1/16.

Коғази оғсет. Чопи оғсет. Гарнитураи мактабӣ.

Чузъи чопӣ 1,75. Адади нашр 5500 нусха.

Супориши № 98/2018.

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.
E-mail: najmuddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ «Полиграф групп» ба табъ расидааст.

ш. Душанбе, к. Ҳувайдуллоев, 113.

E-mail: info@polygraph-group.tj

Китобча ройгон паҳн мегардад.

